

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 23.11.2020 №186

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти қушодани лифофаҳо
1704/1-838	КВД «Маркази дастгирии амалиётҳои молиявии байнибучети»	227-66-60	Хариди электронӣ	Имзои электрони рақами (eToken)	Адад	8000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1705/1-839	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Картриҷҳо, қисмҳои эҳтиётӣ компютер, масолеҳи сохтмони, молҳои конселяри, барқи ва хочаги	Номгуй	74	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1706/1-840	МД «Китобхонаи миллии Тоҷикистон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Барномаи лицензони зиддивирӯси, операциони	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1707/1-841	СИЧЧ ВА ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1708/1-842	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои техники	Номгуй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1709/1-843	ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Кулоҳ ва либоси махсуси кори, пойафзол, молҳои хочаги	Номгуй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1710/2-486	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хочаги	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1711/2-487	Кумаки аввалияи тибия санитарии н. Файзобод	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷхизотҳои техники	Номгуй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1712/2-488	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтитоии автомобили	Номгуй	221	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1713/3-66	ДИП ЧТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таҷхиси беҳатарии саноати, тартиб додани шиносномаи техники ва муоинаи техникаи лифтҳои мусофиркашонӣ	Тибки дархости ташкилоти харидор		Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди http://eprocurement.gov.tj
1714/3-67	Агентии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафакаи назди ХЧТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Соҳтани чевони махсус барои нигоҳдории аснодҳои нафакафи	Тибки дархости ташкилоти харидор		Дар муҳлати муқаррар намудаи конунгузори баъди нашр дар низоми хариди http://eprocurement.gov.tj
1703/3-68	КВД «Маркази дастгирии амалиётҳои молиявии байнибучети»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Низоми иттилоотии қайди омаду рафти қормандон	Тибки дархости ташкилоти харидор		Дар давоми 10 рӯз баъди нашр дар низоми хариди

			номахдуд				http://eprocurement.gov.tj
1715/9-306	РИР н. Фирдавси	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молидани	Номгуй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

